

Ба Шурои диссертатсионии 6D.KOA-030
назди Пажухишгоҳи рушди маориф ба
номи Абдурахмони Ҷомии Академияи
таҳсилоти Тоҷикистон

РИЗОИЯТ

Ман, Раҳмонов Абдусатор Абдуразоқович, номзади илмҳои педагогӣ, мудири кафедраи технологияҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва сайёҳӣ Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода, аз рӯи ихтисоси 13.00.05 - Назария, методика ва ташкили фаъолияти фарҳангӣ-иҷтимоӣ, мувофиқи талаботи банди 62-и Низомнома оид ба Шурои диссертатсионӣ ва банди 71-72-и тартиби додаии дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ гардидаанд, розигии худро ба ҳайси муқарризи расмӣ ва пешниҳоди тақризи ба диссертатсияи Абдулов Ҷамолиддин Мухридинович дар мавзӯи “Ғашаққули мавқеи шаҳрвандӣ дар тарбияи хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар заминаи осорхонаҳои мактабӣ”, ки барои гирифтани унвони илмӣ номзади илмҳои педагогӣ, аз рӯи ихтисоси 13.00.05 – Назария, методика ва ташкили фаъолияти фарҳангӣ-иҷтимоӣ (13.00.05.03 – Педагогикаи иҷтимоӣ ва худшиносӣ), ки ба Шурои диссертатсионии 6D.KOA-030 назди Пажухишгоҳи рушди маориф ба номи Абдурахмони Ҷомии Академияи таҳсилоти Тоҷикистон барои химоя ва дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илми педагогика пешниҳод шудааст, баён менамоям.

Банди 62-и Низомнома оид ба Шурои диссертатсионӣ ва банди 71-72-и тартиб додани дараҷаҳои илмиро ба инобат гирифта, бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ - телекоммуникатсионии «Интернет» ҷойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи худ пешниҳод менамоям:

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МУҚАРРИЗИ РАСМӢ

Раҳмонов Абдусатор Абдура- зоқович, 06.10.1984	Мудири кафедраи технология- ҳои иҷтимоӣ- фарҳангӣ ва сайёҳӣ Донишка- даи давлатии	Номзади илмҳои педагогӣ, аз рӯи ихтисоси 13.00.05 - Назария, методика	1. Раҳмонов А. Фарҳанги иттилоотии донишҷӯ / А. Раҳмонов // Раҳмонов А. Монография - Душанбе: МДГ “ДДФСТ ба номи Мирзо Турсунзода”, 2021. - 162 с. 2. Раҳмонов А. Ғашаққули фарҳанги иттилоотии донишҷӯ: ҷанбаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ / А. Раҳмонов // Паёми
--	--	--	--

	<p>фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода</p>	<p>ва ташкили фаъолияти фарҳангӣ-иҷтимоӣ</p>	<p>Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. – 2019. – №5. – С. 311-315. ISSN: 2074-18-47.</p> <p>3. Раҳмонов А. Фарҳанги иттилоотӣ ва роҳҳои ташаккули он дар ниҳоди мутахассиси ояндаи фарҳанг / А. Раҳмонов // Фарҳанг ва санъат. – 2019. – №2. – С. 40-44. ISSN: 2616 – 89-44.</p> <p>4. Раҳмонов А. Ҷанбаҳои педагогии ташаккули фарҳанги эстетикӣ ҷавонон / А. Раҳмонов // Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. –2019. –№4. –С. 274-279. ISSN: 2074-1847. (дар ҳаммуаллифӣ Латифзода Д. Н.)</p> <p>5. Раҳмонов А. Роль информационно-коммуникативной компетенции в сфере художественного образования / А. Раҳмонов // Теория и практика формирования культуры детей и молодежи: Мат-лы всерос. науч. конф. с международным участием (Челябинск, 18 декабр 2019,). – Челябинск, 2019. – С. 213-216.</p> <p>6. Раҳмонов А. Традиционная культура и национальное единство “Республика – Узбекистан – Таджикистан. Роль молодых ученых в решении актуальных проблем культуры и искусства: история, инновации и перспективы”. Челябинск – Ташкент – Душанбе. / А. Раҳмонов // Сб. Мат. Международной научно-практ. конф. Молодых ученых России, Узбекистана, и Таджикистана 26 фев., 2021 г. - Челябинск – Ташкент- Душанбе, 2021. - С. 245-255. Изд. 20.04.2021. УДК 378. ББК 74.48 Р76. (в соавторстве с Латифзода Д.).</p> <p>7. Раҳмонов А. - Национальные особенности художественного образования в Таджикистане. Россия - Таджикистан - Узбекистан. молодежь и развитие духовной культуры общества: актуальные проблемы и перспективы их решения / А. Раҳмонов // Сборник материалов XI Международной научно-теоретической конференции</p>
--	---	--	---

		<p>профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений России, Таджикистана и Узбекистана 22 апреля 2022г. Душанбе - Челябинск – Ташкент - Самарканд – Бухоро, 2022. - С. 15-22. Изд. 25.04.2022. УДК 001:008 - 053.67. ББК 71 (2Г). М 70. (в соавторстве с Латифзода Д.).</p> <p>8. Раҳмонов, А. Технологиҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар ҷабҳаҳои донишҷӯёни шуъбаи эҷодиёти бадеии халқ / А. Раҳмонов // Конференсияи сеюми ҷумҳуриявӣ илмӣ-амалии “Системаҳои иттилоотӣ амалӣ: масъалаҳои моделиронӣ, коркард ва истифодаи он дар мамлакатҳои тараққикардаи тода”. – Хуҷанд. 2022. – С. 151-157.</p> <p>9. Раҳмонов, А.А. Учебно-музыкальный комплекс как средство формирования творческой самостоятельности студентов вузов культуры и искусств / А.А. Раҳмонов // Россия - Узбекистан -Таджикистан. Формирование инновационности проектирования социально-культурных процессов: от идеи до реализации: Сборник материалов XII Международной научно-теоретической конференции профессорско-преподавательского состава высших учебных заведений России, Узбекистана и Таджикистана 25 ноября 2022 г. – Челябинск - Бухара, 2022. – С. 77-83. (в соавторстве с Латифзода Д., Шарифзода Х.).</p> <p>10. Раҳмонов А. А. Технологии ва хизматрасониҳои туроператорӣ ва турагентӣ [Матн] / А.А. Раҳмонов, М. Ашуралиев // Китоби дарсӣ - Душанбе: ҶДММ "Ашурин", 2023 -352 с.</p> <p>11. Раҳмонов, А.А. Формирование этноэстетической культуры и модификация социально-культурной деятельности в моде этнических регионе</p>
--	--	--

			<p>[Текст] / А.А. Раҳмонов // Международная научно-теоретическая конференция Россия-Узбекистан-Таджикистан “Содружество культур: социально-культурная идентичность в условиях глобальных вызовов» 24 ноября 2023 г. – Челябинск-Ташкент-Самарканд-Бухара-Душанбе. – 2022. – С. 73-81. (в соавторстве с Латифзода Д.).</p> <p>12. Раҳмонов, А. Нақши интернет дар рушди соҳаи сайёҳии фарҳангӣ / Раҳмонов, А. // Масоили мубрами рушди соҳаи сайёҳии дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (маҷмуаи илмӣ). – 2023. – С. 11 – 20.</p>
--	--	--	---

Номзади илмҳои педагогӣ,
мудири кафедраи технологияҳои
ичтимоӣ-фарҳангӣ ва сайёҳӣ Донишкадаи
давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон
ба номи Мирзо Турсунзода

Раҳмонов Абдусатор
Абдуразоқович

Имзои Раҳмонов Абдусатор Абдуразоқовичро тасдиқ мекунам.

Сардори шӯбаи кадрҳо
ва корҳои махсус



Ҳамидова З.

Нишонӣ: 724032, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. Борбад, 73 “А”.
Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода.
Тел.: (+992-37) 2 31 18 27; +992 93 453 02 02; +992 005 33 54 55.
Сомона: www.ddst.tj.